



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Таширифи мубодилавии содиргарони тоҷик, коркардчиён ва муттаҳидгарони хушкмеваба вилояти Баткени Ҷумҳурии Қирғизистон

Душанбе, 02 апрели соли 2012 – Санаи 4 апрели соли 2012 таширифи мубодилавии содиргарони тоҷик, коркардчиён ва муттаҳидгарони хушкмева ба вилояти Баткени Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад.

Мақсади таширифи мубодилавӣ - ин рушди ҳамкорӣ байни истеҳсолкунандагон ва муттаҳидгарони маҳсулоти меваю сабзавот дар Қирғизистон ва содиргарон/коркардчиён аз Тоҷикистон мебошад.

Гузaronидани чорабиниҳои мазкур дар сессияи иттилоотии охирин, ки аз тарафи намоёндагии Hilfswerk Austria International дар Тоҷикистон таҳти дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо дар ҷаҳорҷӯбаи барномаи “Осиёи Марказӣ – Инвест II” гузаронида шуд, бо ташаббуси намоёндагони сектори истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти меваю сабзавот аз Қирғизистон ва Тоҷикистон пешниҳод гашт.

Дар ташкил ва гузаронидани таширифи мубодилавӣ ташкилотҳои маҳаллӣ ва байналмиллалӣ ширкат меварзанд:

- БРСММ (ПРООН) “Аврупои бузург: мусоидат намудан ба савдои Осиёи Марказӣ, Кавкази Ҷанубӣ ва кишварҳои ғарбии ИДМ”
- USAID Қирғизистон, барнома оиди рушди маҳаллӣ
- GIZ Мусоидат намудан ба ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ
- Маркази иттилоотӣ- маркетингии Баткен
- Кооперативи Молтумшум.

Лоиҳа ба пешбарии ҳамгирошавии минтақавии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Hilfswerk
International
Austria



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда
мешавад.

Суроға: ш. Душанбе, кӯчаи
.М.Турсунзода 156

Тел: (+992 37) 228-93-85;
aslanov@hilfswerk.tj;
www.hilfswerk.tj

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон ғуноғунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қаролати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмийатҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамаҷола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қўмак фароҳам менамояд.

Шарикони лоиҳа:

АЗИТ (Ассосиатсияи зиёиёни илмӣ-техникӣ) – ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратии ҷамъиятӣ буда, барои инкишофи ислоҳоти демократӣ ва кам кардани мушкилоти аҳолии камбизоат дар ҶТ тавассути истифодаи босамараи потенциали зиёиёни илмӣ-техникӣ ва тақвият додани мақоми сохтори ғайритиҷоратӣ тариқи амалигардонии барномаҳои иҷтимоӣ, иттилоотӣ, ҷамоаҳангсозӣ, маърифатӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. <http://www.asti.tj>

Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - моҳи сентябри соли 1993 ба қайд гирифта шуда, ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ ва аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкоро ба таври ихтиёрӣ муттаҳид сохта, манфиати доираи васеи соҳибкорони Тоҷикистонро ҳимоя менамояд. Самтҳои асосии фаъолият: ҳимоя ва пешбарии манфиатҳои соҳибкорон, пешкаш намудани хизматрасонии машваратӣ, методӣ, омӯзишӣ ва иттилоотӣ барои соҳибкорӣ. <http://www.namsb.tj>.

Маркази омӯзишӣ ва машварат TES – марказ – ин ташкилоти ғайридавлатӣ буда, мақсади он зиёд намудани даромади аҳолие, ки дар соҳаи кишоварзӣ машғул аст, тавассути омӯзиши босифат ва машварат мебошад. TES –марказ – ин ташкилоти ғайритиҷоратии омӯзишӣ ва машваратӣ буда, соли 1999 он аз тарафи GTZ якҷоя бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис ёфтааст ва аз тарафи ҳукумати Қирғизистон эътироф гардидааст.

Ассосиатсияи Корхонаҳои коркарди меваю сабзавот (АППК) - моҳи июни соли 2003 таъсис гашта, айни замон аксарияти корхонаҳои коркарди меваю сабзавоти Қирғизистонро муттаҳид намуда, соҳаи коркарди меваю сабзавот ва ҷунин корхонаҳоро тавассути ташкили бизнес - муҳити фароҳам ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда инкишоф медиҳад. Иттиҳодияи ашхоси юридикӣ “Ассосиатсияи корхонаҳои коркарди меваю сабзавот”- ташкилоти ғайридавлатӣ ва ғайритиҷоратӣ буда, ашхоси юридикиро, ки бо истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ машғул аст, ба тариқи ихтиёрӣ ва дар асоси умумӣ будани манфиатҳо муттаҳид менамояд.